

**Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони  
«Саҳми устод Айнӣ дар ҳифзи асолати забони тоҷикӣ ва  
бузургдошти фарҳанги суннатӣ»**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 27 Март, 2018 - 13:09  
[1]

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **13-уми апрели соли 2018** Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявиро бахшида ба 140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, сардафтари адабиёти муосири тоҷик - академик [Садриддин Айнӣ](#) [2] таҳти

## Конференсия илмию амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Саҳми устод Айнӣ дар ҳифзи

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

унвони «Саҳми устод Айнӣ дар ҳифзи асолати забони тоҷикӣ ва бузургдошти фарҳанги суннатӣ» бо иштироки олимону донишмандони кишвар ба нақша гирифтааст. Бақайдгирии иштирокдорон дар толори Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» соати 08:00 оғоз мегардад.

Дар Конференсия масъалаҳои марбут ба ҳаёту фаъолият ва саҳми бузурги устод [Садриддин Айнӣ](#) [2] дар ҳифзи асолати забон ва бузургдошти анъанаҳои миллии ва мақоми ҷаҳонии Айнӣ ҳамчун мутафаккири тоҷик баррасӣ хоҳад шуд. Барои иштирок дар конференсия матни маърузаро то 6-уми апрели соли 2018 ба нишони мо: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25, ошонаи 3-юми бинои Тоҷикфилм ё ин ки почтаи электронии Кумита [kumitaizabon@mail.ru](mailto:kumitaizabon@mail.ru) [3] пешниҳод намоед.

### Талабот ба таҳияи маърузаҳо:

Маърузаро дар ҳаҷми аз 4 то 6 саҳифаи чопӣ дар формати Word, варақаи андозаи А4, фосилаҳо аз боло 2 см., аз поён 2 см., аз чап 3 см., аз рост 1,5 см., фосилаи байни сатрҳо 1,5 ҳуруфи **Times New Roman** бо истифодаи тарҳбандии ҳарфкалиди стандартӣ ва ҳарфҳои алифбои тоҷикии стандартӣ, андозаи ҳарфҳо 14 дар шакли чопӣ ё электронӣ пешниҳод кардан зарур аст. Ному насаб, унвон ва дараҷаи илмӣ, вазифаи ишғолкардаи муаллиф бо пуррагӣ дар гӯшаи рости варақ баъди унвони маъруза ҷойгир карда шавад. Маводи конференсия дар шакли маҷмӯа чоп мешавад.

Телефонҳо барои тамос: 227-59-25; 227-64-51; 92-721-53-46.

Почтаи электронӣ: [kumitaizabon@mail.ru](mailto:kumitaizabon@mail.ru) [3]

Баҳодиҳии муҳтаво: 5

Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

### Категория:

- [Ахбори рӯз](#) [4]
- [Конференсияҳо](#) [5]
- [Эълонҳо](#) [6]

Санаи чорабинӣ: Ҷумъа, 13 Апрель, 2018 - 08:00

Манбаъ: <http://kumitaizabon.tj/tg/content/konferensiyai-ilmiyu-amalii-chumkhuriyavi-takhti-unvoni-sakhmi-ustod-ayni-dar-khifzi-asolati>

### Пайвандҳо

[1] [http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/Sadriddin%20Aini\\_0.jpg](http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/Sadriddin%20Aini_0.jpg) [2] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/ayni-sadriddin-saidmurodzoda-1878-1954> [3] <mailto:kumitaizabon@mail.ru> [4] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D3%AF%D0%B7> [5] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%D2%B3%D0%BE> [6] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D1%8D%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D2%B3%D0%BE>

# Конференсия илмию амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Саҳми устод Айнӣ дар ҳифзи

Интишори сонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

---